

## Саволҳои имтихонӣ аз фанни ҷарроҳии қӯдакона барои факултети педиатрӣ.

1. Бемории фасодии шушҳо. Этиопатогенез, тасниф, клиника, ташҳиси бемории фасодии шушҳо
2. Муолиҷаи бемории фасодии шушҳо
3. Оризаҳои бемории фасодии шушҳо
4. Пневмонияи деструктивии шушҳо. Этиопатогенез, тасниф, клиника.
5. Ташҳиси ва муолиҷаи пневмонияи деструктивии шушҳо.
6. Бемории бронхоэктаз. Этиопатогенез, тасниф ва клиникаи бемории бронхоэктаз.
7. Ташҳис ва табобати бемории бронхоэктаз.
8. Плевритҳо. Этиопатогенез, тасниф, клиника ва ташҳиси плевритҳо
9. Ташҳиси тафриқавии плевритҳо
10. Бемории эхинококкоз. Намудҳои эхинококкэктомия. Этиопатогенези бемории эхинококкоз.
11. Таснифи бемории эхинококкоз.
12. Ташҳиси бемории эхинококкоз.
13. Муолиҷаи бемории эхинококкоз.
14. Эхинококки ҷигар ва шушҳо.
15. Этиопатогенези эхинококки ҷигар ва шушҳо.
16. Клиникаи эхинококки ҷигар ва шушҳо. Нишонаҳои болинии эхинококки ҷигар ва шушҳо.
17. Ташҳиси эхинококки ҷигар ва шушҳо. Муолиҷаи эхинококки ҷигар ва шушҳо. Оризаҳои эхинококки ҷигар ва шушҳо.
18. Сухтани химёвии роҳҳои ҳозима. Намудҳои сухтани роҳҳои ҳозима. Дараҷаҳои сухтани роҳҳои ҳозима. Этиопатогенез. Клиника. Ташҳис.
19. Ёри аввалин ҳангоми сухтани химёвии роҳҳои ҳозима.
20. Интиқоли беморон бо сухтани химёвии роҳҳои ҳозима.
21. Ҷисмҳои бегонаи роҳҳои ҳозима. Клиника ва ташҳиси ҷисмҳои бегонаи роҳҳои ҳозима.
22. Ёри аввалин ҳангоми ҷисмҳои бегонаи роҳҳои нафас.
23. Ҷисмҳои бегонаи роҳҳои нафас. Клиника ва ташҳиси ҷисмҳои бегонаи роҳҳои нафас.
24. Ёри аввалин ҳангоми ҷисмҳои бегонаи роҳҳои нафас.
25. Интиқоли беморон бо ҷисмҳои бегонаи роҳҳои ҳозима ва нафас.
26. Атрезияи роҳҳои талхабарор. Этиопатогенез, ташҳис, клиникаи атрезияи роҳҳои талхабарор.
27. Ташҳиси атрезияи роҳҳои талхабарор.
28. Муолиҷаи ва оризаҳои атрезияи роҳҳои талхабарор.
29. Холесистит. Этиопатогенез. Клиникаи па. Ташҳис. Муолиҷа ва оризаҳои панкреатит ва холесистит.
30. Панкреатит. Этиопатогенез. Клиникаи па. Ташҳис. Муолиҷа ва оризаҳои панкреатит ва панкреатит.

- 31.Кистаҳои ғадуди зери меъда. Этиопатогенез. Клиникаи па. Ташхис. Муолича ва оризаҳои кистаҳои ғадуди зери меъда.
- 32.Синдромҳои гипертензияи порталӣ. Этиопатогенез. Клиника.Ташхиси синдромҳои гипертензияи порталӣ.
- 33.Муоличаи синдромҳои гипертензияи порталӣ.
- 34.Оризаҳои синдромҳои гипертензияи порталӣ.
- 35.Бемории Верлгофа. Этиопатогенез. Клиника.
- 36.Ташхис ва муоличаи бемории Верлгофа.
- 37.Бемории Гош. Этиопатогенези бемории Гош. Клиникаи бемории Гош. Ташхиси бемории Гош.
- 38.Муоличаи бемории Гош. Оризаҳои бемории Гош.
- 39.Гидронефроз. Этиопатогенез. Клиника. Ташхис ва Муоличаи гидронефроз.
- 40.Мегауретер. Этиопатогенез. Клиника. Ташхис ва Муоличаи мегауретер.
- 41.Норасоғии шадид. Этиопатогенез. Клиника.
- 42.Ташхиси норасоғии шадид гурдаҳо.
- 43.Норасоғии музмини гурдаҳо. Этиопатогенез. Клиника.
- 44.Ташхиси норасоғии музмини гурдаҳо.
- 45.Ташхиси тафриқаи, табобат ва оризаҳои норасоғии музмини гурдаҳо.
- 46.Садамаи қафаси сина ва батн. Сабаби садамаи қафаси сина ва батн. Клиникаи садамаи қафаси сина ва батн.
- 47.Ташхиси садамаи қафаси сина ва батн.
- 48.Муоличаи садамаи қафаси сина ва батн.Оризаҳои садамаи қафаси сина ва батн.
- 49.Садамаи узвҳои пушти сифоқ. Сабаби садамаи узвҳои пушти сифоқ. Клиникаи садамаи узвҳои пушти сифоқ. Ташхиси садамаи узвҳои пушти сифоқ.Муоличаи садамаи узвҳои пушти сифоқ. Оризаҳои садамаи узвҳои пушти сифоқ.
- 50.Ёрии аввалин ҳангоми садамаи узвҳои пушти сифоқ.
- 51.Интиқоли беморон бо садамаи узвҳои пушти сифоқ.
- 52.Садамаи узвҳои масона ва ихлил. Сабаби садамаи узвҳои масона ва ихлил. Клиникаи садамаи узвҳои масона ва ихлил. Ташхиси садамаи узвҳои масона ва ихлил. Муоличаи садамаи узвҳои масона ва ихлил. Оризаҳои садамаи узвҳои масона ва ихлил.
- 53.Ёрии аввалин ҳангоми садамаи узвҳои масона ва ихлил.
- 54.Интиқоли беморон бо садамаи узвҳои масона ва ихлил
- 55.Хусусияти анатомио-физиологии навзодон.
- 56.Хусусияти анатомио-физиологии кӯдаконисину соли ширмак.
- 57.Нишондод ва тарзи эзофагоскопия.
- 58.Асосгузори чарроҳии кӯдакона дар Тоҷикистон.
- 59.Намудҳои ҳимола (клизма).
- 60.Пешрафти илми тибби чарроҳи дар давраи Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- 61.Методи операсияи Азам Таирович.
- 62.Бемории санги ихлил. Этиопатогенези бемории санги ихлил.
- 63.Нишонаҳои болинии бемории санги ихлил.

- 64.Ташхисгузори бемории санги ихлил. Оризаҳои бемории санги ихлил.
- 65.Синдроми Ледда. Этиопатогенези Синдроми Ледда. Нишонаҳои болинии синдроми Ледда.
- 66.Ташхисгузори ва табобати синдроми Ледда. Оризаҳои синдроми Ледда.
- 67.Мафҳуми секвестрасияи шуш. Этиопатогенези секвестрасияи шуш. Нишонаҳои болинии секвестрасияи шуш.
- 68.Ташхисгузори ва табобати секвестрасияи шуш. Оризаҳои секвестрасияи шуш.
- 69.Хусусияти тайёрии пешазчарроҳӣ дар беморони гирифтори перитонит.
- 70.Хусусиятҳои перитонит дар навзодон. Хусусиятҳои табобати перитонит дар кӯдакони навзод.
- 71.Сабабҳои перитонит дар навзодон. Оризаҳои перитонит дар навзодон.
- 72.Ногузароиши модарзодии рӯдаҳо.Эмбриогенези ногузароиши модарзодии рӯдаҳо. Сабаби ногузароиши модарзодии рӯдаҳо.
- 73.Таснифи ногузароиши модарзодии рӯдаҳо.
- 74.Ногузароии поёни рӯдаҳо. Ногузароиши болоии рӯдаҳо.
- 75.Клиникаи ногузароиши рӯда. Ташхиси ногузароиши рӯда.
- 76.Муолиҷаи ногузароиши рӯда. Оризаҳои ногузароиши рӯда.
- 77.Бемории Гиршпрунг. Этиопатогенези бемории Гиршпрунг. Шаклҳои гузариши бемории Гиршпрунг. Клиника ваташхисмегаколон дар кӯдакони синну соли гуногун. Муолиҷаи консервативӣ. Муолиҷаи радикалӣ.
- 78.Бемории Пайера. Клиника ва табобати бемории Пайера.
- 79.Нуқсони инкишофи ҳолиб. Таснифи нуқсони инкишофи ҳолиб. Ташхиси нуқсони инкишофи ҳолиб. Табобати нуқсони инкишофи ҳолиб.
- 80.Бемории санги масона. Этиопатогенези бемории санги масона. Нишонаҳои болинии бемории санги масона. Ташхисгузори бемории санги масона. Табобати бемории санги масона. Оризаҳои бемории санги масона.
- 81.Нуқсони инкишофи диафрагма. Чурраи диафрагмалӣ. Клиникаи чурраи диафрагмалӣ. Класификасияи чурраи диафрагмалӣ. Ташхис ва табобати чурраи диафрагмалӣ.
- 82.Нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Этиопатогенези нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Нишонаҳои болинии нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Ташхисгузори ва табобати нуқсони инкишофи ноҳияи макъад.Оризаҳои нуқсони инкишофи ноҳияи макъад.
- 83.Мафҳуми эмфиземаи лобарӣ. Этиопатогенези эмфиземаи лобарӣ. Нишонаҳои болинии эмфиземаи лобарӣ. Ташхисгузори ва табобати эмфиземаи лобарӣ. Оризаҳои эмфиземаи лобарӣ.
- 84.Хусусиятҳои болинии аппендитсит дар кӯдакони синну соли ширмак.
- 85.Хусусиятҳои болинии аппендитсит дар кӯдакони гирифтори беморони хун ва сироятӣ.
- 86.Остеомиелити шадиди гематогенӣ дар кӯдакон.
- 87.Этиопатогенези остеомиелити шадиди гематогенӣ дар кӯдакон. Тасниф. Клиника. Ташхис. Муолиҷа ва Оризаҳои остеомиелити шадиди гематогенӣ дар кӯдакон.
- 88.Хусусиятҳои остеомиелити шадиди гематогенӣ дар навзодон. Муолиҷаи остеомиелити шадиди гематогенӣ дар навзодон.

89. Таснифи остеомиелити музмини гематогенӣ дар кӯдакон. Оризаҳои остеомиелити музмини гематогенӣ дар кӯдакон.
90. Хусусияти анатомио-физиологии навзодон.
91. Хусусияти анатомио-физиологии кӯдаконисину соли ширмак.
92. Нишондод ва тарзи эзофагоскопия.
93. Нуқсонҳои модарзодии гурда. Таснифи. Ташхис. Табобат.
94. Нуқсони инкишофи ҳолиб. Таснифи нуқсони инкишофи ҳолиб. Ташхиси нуқсони инкишофи ҳолиб. Табобати нуқсони инкишофи ҳолиб.
95. Экстрофияи масона. Ташгузории экстрофияи масона. Усулҳои табобати экстрофияи масона. Оризаҳои экстрофияи масона.
96. Мафҳуми гипоспадия. Таснифи гипоспадия. Усулҳои табобати гипоспадия. Мафҳуми эписпадия.
97. Таснифи эписпадия. Усулҳои табобати эписпадия.
98. Мафҳуми мегаколон.
99. Бемории Гиршпрунг. Этиопатогенези бемории Гиршпрунг. Шаклҳои гузариши бемории Гиршпрунг. Клиника ва ташхис мегаколон дар кӯдакони сини соли гуногун. Муолиҷаи консервативӣ. Муолиҷаи радикалӣ.
100. Бемории Пайера. Клиника ва табобати бемории Пайера. Оризаҳои мегаколон.
101. Ногузариши модарзодии рӯдаҳо. Эмбриогенези ногузариши модарзодии рӯдаҳо. Сабаби ногузариши модарзодии рӯдаҳо. Таснифи ногузариши модарзодии рӯдаҳо.
102. Ногузариши поёни рӯдаҳо. Ногузариши болои рӯдаҳо. Клиникаи ногузариши рӯда. Ташхиси ногузариши рӯда. Муолиҷаи ногузариши рӯда. Оризаҳои ногузариши рӯда.
103. Мафҳуми перитонит. Этиопатогенези перитонит. Клиникаи перитонит. Ташхиси перитонит.
104. Таснифи перитонит дар кӯдакон. Муолиҷаи ҷарроҳии перитонит. Оризаҳои перитонит дар кӯдакон. Хусусияти тайёрии пешазҷарроҳӣ дар беморони гирифтори перитонит.
105. Хусусиятҳои перитонит дар навзодон. Хусусиятҳои табобати перитонит дар кӯдакони навзод. Сабабҳои перитонит дар навзодон. Оризаҳои перитонит дар навзодон.
106. Аппендитсит дар кӯдакон. Таснифи аппендитсит. Назарияҳои аппендитсит. Нишонаҳои болинии аппендитсит. Ташхиси аппендитсит. Ташхиси тафрикавии аппендитсит. Табобати аппендитсит. Оризаҳои барваҷтинаи аппендитсит дар кӯдакон.
107. Аппендитсити музмин дар кӯдакон. Оризаҳои деринаи аппендитсит дар кӯдакон.
108. Хусусиятҳои болинии аппендитсит дар кӯдакони сини соли ширмак. Хусусиятҳои болинии аппендитсит дар кӯдакони гирифтори беморони хун ва сироятӣ.
109. Хусусияти тайёрии пешазҷарроҳӣ дар беморони гирифтори ногузариши рӯдаҳо.
110. Таърихи инкишофи соҳаи ҷарроҳии кӯдакона. Хусусиятҳои фарқкунандаи ҷарроҳии кӯдакона.

111. Нуксонҳои инкишофи модарзодии сурхрӯда. Атрезияи сурхрӯда. Таснифи атрезияи сурхрӯда. Этиопатогенези атрезияи сурхрӯда. Интиқоли беморон бо атрезияи сурхрӯда. Табобати атрезияи сурхрӯда. Оризаи атрезияи сурхрӯда.
112. Ёрии аввалин ҳангоми атрезияи сурхрӯда.
113. Нишонаҳои болинии носури сурхрӯдаву хирной. Табобати носури сурхрӯдаву хирной.
114. Ёрии аввалин ҳангоми носури сурхрӯдаву хирной. Этиопатогенез ва ташхисгузориҳои носури сурхрӯдаву хирной.
115. Мафҳуми ахалазияи сурхрӯда. Нишонаҳои болинии ахалазияи сурхрӯда. Этиопатогенези ахалазияи сурхрӯда. Ташхисгузориҳои ахалазияи сурхрӯда. Табобат ва оризаи ахалазияи сурхрӯда.
116. Мафҳуми халазияи сурхрӯда. Нишонаҳои болинии халазияи сурхрӯда. Этиопатогенези халазияи сурхрӯда. Ташхисгузориҳои халазияи сурхрӯда. Табобати халазияи сурхрӯда. Оризаи халазияи сурхрӯда.
117. Мафҳуми сурхрӯдаи кутох. Этиопатогенези сурхрӯдаи кутох. Нишонаҳои болинии сурхрӯдаи кутох. Ташхисгузориҳои сурхрӯдаи кутох. Табобат ва оризаҳои сурхрӯдаи кутох.
118. Мафҳуми рефлюкси эзофагит. Этиопатогенези рефлюкси эзофагит. Аломатҳои болинии рефлюкси эзофагит. Ташхисгузори ва табобати рефлюкси эзофагит.
119. Мафҳуми агенезияи шуш. Этиопатогенези агенезияи шуш. Нишонаҳои болинии агенезияи шуш. Ташхисгузори ва табобати агенезияи шуш.
120. Мафҳуми аплазияи шуш. Этиопатогенези аплазияи шуш. Нишонаҳои болинии аплазияи шуш. Ташхисгузори ва табобати аплазияи шуш.
121. Мафҳуми гипоплазияи шуш. Этиопатогенези гипоплазияи шуш. Нишонаҳои болинии гипоплазияи шуш. Ташхисгузори ва табобати гипоплазияи шуш.
122. Мафҳуми эмфиземаи лобарӣ. Этиопатогенези эмфиземаи лобарӣ. Нишонаҳои болинии эмфиземаи лобарӣ. Ташхисгузори ва табобати эмфиземаи лобарӣ. Оризаи эмфиземаи лобарӣ.
123. Мафҳуми кистаҳои модарзодии шуш. Поликистози шуш. Этиопатогенези кистаҳои модарзодии шуш. Нишонаҳои болинии кистаҳои модарзодии шуш. Ташхисгузори ва табобати кистаҳои модарзодии шуш. Оризаи кистаҳои модарзодии шуш.
124. Мафҳуми секвестрасияи шуш. Этиопатогенези секвестрасияи шуш. Нишонаҳои болинии секвестрасияи шуш. Ташхисгузори ва табобати секвестрасияи шуш. Оризаи секвестрасияи шуш.
125. Нуксонҳои инкишофи меъда. Нуксонҳои инкишофи рӯдаи борик.
126. Пилеростенози модарзодӣ. Этиопатогенези пилеростенози модарзодӣ. Нишонаҳои болинии пилеростенози модарзодӣ. Таснифи пилеростенози модарзодӣ. Ташхисгузори ва табобати пилеростенози модарзодӣ. Оризаи пилеростенози модарзодӣ. Сабабҳои ногузароиши модарзодӣ.
127. Синдроми Ледда. Этиопатогенези Синдроми Ледда.

128. Нишонаҳои болинии синдроми Ледда. Ташхисгузори ва табобати синдроми Ледда. Оризаи синдроми Ледда.
129. Нуқсони инкишофи диафрагма. Чурраи диафрагмалӣ. Клиникаи чураи диафрагмалӣ. Класификасияи чураи диафрагмалӣ. Ташхис ва табобати чураи диафрагмалӣ.
130. Нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Этиопатогенези нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Нишонаҳои болинии нуқсони инкишофи ноҳияи макъад.
131. Ташхисгузори ва табобати нуқсони инкишофи ноҳияи макъад. Оризаҳои нуқсони инкишофи ноҳияи макъад.
132. Нуқсонҳои инкишофи рӯдаи мустақим дар кӯдакон. Этиопатогенези нуқсонҳои инкишофи рӯдаи мустақим дар кӯдакон.
133. Нишонаҳои болинии нуқсонҳои инкишофи рӯдаи мустақим дар кӯдакон. Ташхисгузори ва табобати нуқсонҳои инкишофи рӯдаи мустақим дар кӯдакон.
134. Мафҳуми клоака. Клиникаи клоака. Ташхис ва табобати клоака.
135. Мафҳуми бемории санги пешоб.
136. Бемории санги гурда. Этиопатогенези бемории санги гурда.
137. Нишонаҳои болинии бемории санги гурда.
138. Ташхисгузори бемории санги гурда. Табобати бемории санги гурда. Оризаҳои бемории санги гурда.
139. Профилактикаи бемории санги пешоб. Метафилактикаи бемории санги пешоб.
140. Бемории санги холиб. Этиопатогенези бемории санги холиб. Нишонаҳои болинии бемории санги холиб.
141. Ташхисгузори бемории санги холиб. Табобати бемории санги холиб. Оризаҳои бемории санги холиб.
142. Бемории санги масона. Этиопатогенези бемории санги масона. Нишонаҳои болинии бемории санги масона. Ташхисгузори бемории санги масона. Табобати бемории санги масона. Оризаҳои бемории санги масона.
143. Бемории санги ихлил. Этиопатогенези бемории санги ихлил. Нишонаҳои болинии бемории санги ихлил.
144. Ташхисгузори бемории санги ихлил. Оризаҳои бемории санги ихлил.
145. Мафҳуми гидронефроз. Этиопатогенези гидронефроз.
146. Нишонаҳои болинии гидронефроз. Ташхисгузори гидронефроз. Оризаҳои гидронефроз.
147. Ногузароиши мекониалӣ. Табобати консервативи ҳангоми ногузариши обтурасионӣ.
148. Намудҳои ҳимола (клизма).
149. Асосгузори ҷарроҳии кӯдакона дар Тоҷикистон.
150. Пешрафти илми тибби ҷарроҳи дар давраи Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон.